

**БА ТАВАЧЧУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!!**

**АМИТ Ховар аз 08.05.2017 №R/18.**

**ДАЪВАТНОМАИ ИШТИРОК ДАР ОЗМУНИ ХАРИД**

Комиссияҳои муштаракӣ озмуни хариди **бахши Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳуқумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар минтақаи Рашт** (минбаъд – мақомоти ваколатдор, суроға: ноҳияи Рашт, шаҳраки Ғарм, кӯчаи И. Сомонӣ 40 **тел: 83131-22-4-43**) ва ташкилотҳои харидор довталабони салоҳиятдорро барои иштирок дар озмунҳои хариди номгӯи зерини мол, кор ва хизматрасонӣ, ки дар як давр гузаронида мешаванд, даъват менамоянд:

№	Ташкилоти харидор	Ному насаб ва телефони шахси масъул	Усули харид	Предмети харид	Воҳиди ченак	Микдор	Сана ва вақти кушодани лифофаҳо
933R/8-51	Мақомоти иҷроияи маҳали ҳокимияти давлатии ноҳияи Сангвор	Тел; 83131-22-4-43	Озмуни харид бо иштироки номаҳдуд	Тоza намудани обамборҳои Ҷамоати Тавилдараи ноҳияи Сангвор	Тибқи харчнома		25.05.2017 Соати 10 <sup>00</sup>
934R/8-52	Стансияи мубориза алайҳи бемориҳои ҳайвоноти ноҳияи Сангвор	Тел; 83131-22-4-43	Озмуни харид бо иштироки номаҳдуд	Таъмири ҷорӣи бинои стансияи мубориза алайҳи бемориҳои ҳайвоноти ноҳияи Сангвор	Тибқи харчнома		25.05.2017 Соати 10 <sup>30</sup>
935R/8-53	Беморхонаи марказии ноҳияи Сангвор	Тел; 83131-22-4-43	Озмуни харид бо иштироки номаҳдуд	Таъмири ҷорӣи бинои Беморхонаи марказии ноҳияи Сангвор	Тибқи харчнома		25.05.2017 Соати 11 <sup>00</sup>
936R/8-54	Муассисаи давлатии нигоҳдории роҳҳои автомобилгарди ноҳияи Сангвор	Тел; 83131-22-4-43	Озмуни харид бо иштироки номаҳдуд	Сӯзишворӣ ва равангҳои молиданӣ	Номгӯӣ	6	25.05.2017 Соати 14 <sup>00</sup>

**„Довталабон барои гирифтани ҳуҷҷатҳои тендерӣ ва маълумоти иловагӣ дар бораи тендер метавонанд ба мақомоти ваколатдор ба суроғаи дар боло зикршуда муроҷиат намоянд.**

1. Довталабоне, ки хоҳиши дар озмун иштирок кардан доранд, баъди супоридани ҳаққи бебозгашт, ҳуҷҷатҳои тендерии худро дар лифофаҳои мӯҳркардашуда, ба суроғаи дар боло зикршуда то **вақти дар сутуни «Сана ва вақти кушодани лифофаҳо»** муайяншуда пешниҳод намоянд. Мӯҳлати муқарраршуда *мӯҳлатест, ки баъди анҷоми вақт аз довталабон пешниҳодот қабул карда намешавад.*
2. Лифофаҳо бо пешниҳодоти довталабон аз ҷониби комиссияҳои муштарак тибқи тартиби муқарраргардида **дар суроғаи** ноҳияи Рашт, шаҳраки Ғарм, кӯчаи И.Сомонӣ 40 кушода мешаванд. Намояндагони довталабон *ҳуқуқ доранд, ки дар раванди озмун иштирок намоянд.*

